

«Тасдиқ мекунам»

Муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи  
МТД «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи  
Абуабдулоҳи Рӯдакӣ», номзади илмҳои  
педагогӣ, дотсент

Рафиев С.А.  
соли 2025

## ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар бар диссертатсияи Носиров Саъдулло Шукулоевич дар мавзуи «Асосҳои назариявӣ-дидактикаи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

*Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншууда.*

Диссертатсия ва муҳтавои он ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот, аз ҷумла ба банди 3 – «Антропологияи педагогӣ» (консепсияи тарбия, таълим ва иҷтимоисозии шаҳс тавассути таълим; низомҳои /шароитҳо/ рушди шаҳс дар ҷараёни таълим, тарбия, омӯзиш;), банди 4 – «Назария ва консепсияи таълим» (қонуниятҳо, принципҳои таълими кӯдакон дар давраҳои гуногуни бавоярасии онҳо; навъҳо ва амсилаҳои таълим, ҳудудҳои истифодаи онҳо; вижагиҳои таълим дар сатҳҳои муҳталифи таҳсилот) мувофиқат мекунад.

*Саҳми илми довталаб дар ҳали масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он.*

Мубрамият ва муҳиммияти мавзуи интихобнамудаи Носиров Саъдулло Шукулоевич дар он ифода меёбад, ки дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодии ҷомеа, ки вазифаҳои таълимро зиёд ва гуногунпаҳлу гардонидаанд, дар назди мактаб талаботи навро мегузоранд. Дар ин росто, дигар таълими анъанавӣ ва шаклу тарзҳои он қонеъкунанд набуда, сифати таълимро дар сатҳи зарурӣ таъмин карда наметавонанд. Аз ин рӯ, тавассути шаклу методҳои нави таълим мунтазам малакаҳои зеҳни хонандагон, тафаккур ва қобилияти эҷодии ба мавқеи мубрами ҳаёти онҳо нигаронидашударо бояд ташаккул дод.

Дар диссертатсия зикр карда шудааст, ки дар шароити муосири пешрафти илму техника ва инноватсияҳои педагогӣ зарурати таҷдиди

мазмуну методҳои таълим ба миён омада, мубрамии мавзуи таҳқиқот муҳиммияти хосро касб менамояд. Муассирӣ ва самаранокии намудҳои таълим, методҳои наву фаъоли таълим, фаъолияти мустақилонаи хонандагон, робитаҳои байнифанию ҳамгирои донишҳо, ба вижа дар ҷамъбасту мураттабсозии донишҳо аз рӯйи проблемаҳои меҳварии фанни таълимӣ дар амалияи таълим сабит карда шудааст. Дар ин замана шароитҳо, ки фарогирии мағҳумҳои илмӣ, умумӣ, мушаххас ва қонунҳои илмиро ҷиҳати васеъ гардонидани доираи назар ва ҷаҳонбинии илмии хонандагон таъмин месозанд, шарҳу тавзехи илмӣ ёфта, дар шакли барнома мураттаб гардидааст.

Роҳи асосии татбиқи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагонро муҳаққик, пеш аз ҳама, дар дарки мақсаду вазифаҳои дарс, истифодаи босамари шаклу намудҳои гуногуни ташкили таълим, иҷрои корҳои мустақилона, истифодаи донишҳои як фан дар фанни дигари таълимӣ ва баръакс, ниҳоят дар риояи талаботи принципҳои дидактикаи таълим дар шароити муосир сабит соҳтааст.

Дар диссертатсия ақидаҳои педагогиу психологӣ ва дидактикаи олимони ватанию ҳориҷӣ оид ба таълиму ҳусусиятҳои он ва ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтаанд. Ҳамзамон, асосҳои назариявию методологӣ, илмию педагогӣ ва дидактикӣ таҳлил ёфта, амсилаи концептуалӣ, ки ба татбиқи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди таълими фанҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ мусоидат мекунад, таҳия гардидааст. Аз ин бармеояд, ки мушкилиҳои татбиқи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагони синфҳои болоиро бояд ошкор ва таҳлилу баррасӣ намуда, барои рафъи онҳо корҳои зиёдеро ба сомон расонид.

Дар илмҳои педагогикаю психология ва методикаи таълим ба татбиқи принципи дидактикаю психологии шуурнокӣ, фаъолнокӣ ва мустақилияти хонандагон дар амалияи таълим диққати маҳсус дода мешавад. Зоро бидуни шуурнокӣ, фаъолнокӣ, азхудкуни мустақилонаи маводи таълимӣ, идроки амиқи он, ҷамъбаст ва истифодаи он дар амал инкишофи зеҳни шахсият имконнозазир аст.

Ба андешаи муаллифи диссертатсия, ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон басо масъалаи мураккаб буда, ҳалли он рафъи омилҳои зиёдро тақозо менамояд. Хонандагон мачмуи донишҳо ва маҳорату малакаҳои заруриро ҳангоми омӯзиши фанҳои таълимӣ дар тамоми давраи таҳсил ва аз дигар манбаъҳои илмию маърифатӣ ба даст меоранд. Асоси ташаккули донишҳои зеҳни хонандагонро ҷамъбаст,

амиқиу фарохӣ, мураттабии донишҳо ва бошуурона азхудкуниу татбиқи амалии онҳо ташкил медиҳад. Зикр карда мешавад, ки гарчанде мавзуъҳои ба дидактика, хусусиятҳои раванди таълим, таълими тафриқа, ҳамгиро, азхудкунии дониш, ташаккули салоҳиятҳои зеҳнӣ, методикаи таълими фан ва дигар масъалаҳои ба омӯзонидану омӯхтани хонандагон алоқаманд дар ин ё он шароит пажӯхиш ва баррасӣ шуда бошанд ҳам, ҳанӯз масъалаи назариявию дидактикий ташаккули донишу маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ хонандагони синфҳои болоӣ дар заминаи фанҳои гуманитарию ҷамъиятий дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқоти ҳамаҷониба қарор нагирифтааст.

Дар диссертатсия мақсад ва фарзияи он дуруст муайян гардида, барои расидан ба он вазифаҳои муҳим, ба монанди ошкор намудани омилҳои назариявию дидактикий ба ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ хонандагон нигаронидашуда дар дарсҳои силсилаи фанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятий, асоснок намудани омилҳои пешбари педагогӣ ва хусусиятҳои ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ, омӯзиш ва ташаккули мағҳумҳои илмӣ, таҳқиқи имкониятҳои воқеии таълимии хонандагон дар раванди таълим таҳлил гардидааст.

*Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳамияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дархостшаванд мумкин аст.*

Навгонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки муаллифи диссертатсия масъалаи ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳнӣ хонандагони синфҳои болоиро дар раванди таълими фанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятий дар шароити муосир мавриди таҳқиқи муфассал қарор дода, ҷанбаҳои назариявӣ-дидактикий ва амалии онро баррасӣ ва коркард намудааст. Хусусиятҳои гуногунпаҳлуи ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳнӣ хонандагонро ҳамчун категорияҳои умумиилмӣ ва педагогиу психологӣ таҳқиқ ва мушкилоти мавҷударо ошкор кардааст.

Муҳакқиқ модели нави «Барномаи ташаккули мағҳумҳо»-ро, ки хусусиятҳои мағҳумҳои илмӣ ва асосии силсилафанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятиро инъикос ва барои ташаккули донишҳои зеҳнӣ хонандагон мусоидат мекунад, таҳия ва ба истифодаи омӯзгорону хонандагон манзур намудааст.

Самаранокии истифодаи шаклҳои гуногуни ташкили таълим, роҳу методҳои фаъол ва интерактивии таълим дар дарсҳои фанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятий, ки ба ташаккули салоҳиятҳои зеҳнӣ хонандагони синфҳои болоӣ нигаронида шудаанд, собит гардидааст.

Ниҳоят, нақши ҳамгирои педагогӣ, психологӣ ва иҷтимоӣ ҳамчун раванд ва натиҷаи инкишофи тафаккур ва қобилияташо эҷодӣ, зимни ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон дар ҷараёни ягонаи педагогӣ ба таври мушаххас нишон дода шудааст.

Муаллиф дар боби якуми диссертатсия, ки «**Асосҳои назариявии ташкили раванди педагогӣ оид ба ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон**» унвон гирифтааст, хусусиятҳои назариявию дидактикий ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон, ташаккули салоҳиятҳои зеҳни ҳамчун омили муайянкунандаи нақш ва маҳсусиятҳои раванди таълим, инкишофи тамоилҳои имконпазири ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагони синфҳои болоиро дар дарсҳои фанҳои гуманитарӣ-ҷамъияти мавриди омӯзиши таҳлил қарор додааст. Таҳлилҳои анҷомдода илман асоснок буда, иқтибосу мисолҳои овардашуда ба мавзӯъ мувоғик мебошанд.

Дар зербоби аввали боби якум хусусиятҳои назариявию дидактикий ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон, масъалаҳои асосии азхудкуни дониш ва ташаккули маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагонро ҳамчун муайянкунандаи салоҳиятнокии онҳо ошкор ва ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Муаллиф замина ва асоси методологии раванди таълимиро назарияи маърифат ва ташаккули донишҳои илмӣ ва зеҳниро вазифаҳои муҳимми таълим ҳисобидааст.

Хонанда фарогии донишҳои зеҳни мағҳумҳои асосию мушаххас, мағҳумҳои илмӣ, қонунҳои илмӣ, қоидаҳо, ғояҳо, назарияҳо, принсипҳо, фарзияҳо ва умуман, маҷмуи маълумотҳои воқеиятро бояд ҳангоми омӯзиши фанни тадрисшаванда аз худ ва мазмуну моҳияти онҳоро дарк кунад. Дар ҷараёни таълим бояд қобилияти шарҳ додани сабабу натиҷаҳои воқеаю рӯйдодҳо, хусусиятҳои хоси тараққиёт, равандҳои таъриҳӣ, таҳлил, мулоҳизаю муҳокимарониҳои мантиқӣ, муқоисаи ашё, ҳодиса ва қонуниятҳои илмӣ, аломатҳои асосӣ ва дуюмдараҷаи онҳоро муқаррар карда тавонад, далелҳои омӯхташударо ҷамъбаст ва хулосабарорӣ карда тавонад.

Дар зербоби дуюм ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон, ки омили муайянкунандаи нақш ва маҳсусиятҳои раванди таълим мебошанд, таҳлил карда шуда, аз рӯйи таҳлили моҳияти таълим хусусият, вазифа ва талаботи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон тасниф карда шудааст. Чунончи, дар ҷараёни таълим фаҳмиши дурусти ҷиҳатҳои муҳимми маводи таълимӣ аз фанҳои алоҳида

зимни алоқамандсозии байни фанҳо ба даст меояд. Тавассути муқоисаи ашё, ҳодиса ва қонунҳо аломатҳои муҳим ва дуюмдарачаи онҳо муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани робитаю муносибатҳои нав дар ташаккули донишҳои зеҳнӣ яке аз вазифаҳои ба худ хоси таълим ба ҳисоб меравад. Ҳусусиятҳои дигари фарқунандаи таълими хонандагони синфҳои болоӣ дар он зоҳир меёбад, ки ки маводи таълимиро нисбат ба синфҳои поёнӣ, бо назари нав, ба мақсади дар оянда зарур буданашон аз худ мекунанд ва ба ин васила дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ онҳо ташаккул меёбанд. Дар ташаккули доништу маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ хонандагон аз масъалаҳои оддӣ ба мураккаб гузаштан, батадриҷ мураккабтар кардани доираи донишҳои омӯхташаванда талаботи муҳимми таълим мебошад.

Ба андешаи муаллиф, азхудкунии бошуурона ва мустаҳкам намудани дониш танҳо дар сурате мүяссар мегардад, ки агар баробари таълим дар хонандагон мустақилиятнокӣ инкишоф ёбад. Хулосабарорӣ ва мураттабсозии донишҳо дар ҷараёни таълим ба болоравии сатҳи донишҳо мусоидат менамояд ва он имкон медиҳад, ки донишҳо дар фаъолияти таълимӣ, меҳнатӣ, корҳои амалӣ ва ҷамъияти бомуваффақият татбиқ карда шаванд.

Ниҳоят, муҳимтарин талаботи таълим аз бар кардани донишҳои ҷамъбастӣ, ташаккули донишҳои илмӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ мебошад. Ҷунин дараҷаи донишҳо, дарки қонунҳои инкишофи ҷамъияту табиат имкон медиҳад, ки хонанда моҳияти илмро дарк карда, барои омӯхтани донишҳои нав талош варзад. Дар натиҷа, донишҳо ба эътиқоди ҳақиқӣ мубаддал гашта, ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагони синфҳои болоиро таъмин месозанд.

Дар зербоби сеюми ҳамин боб таносуби таълим ва инкишофи тамоилҳои имконпазири ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ хонандагон ҷамъбаст гардида, зикр карда мешавад, ки азхудкунии дониш ва ташаккули маҳорату малакаҳои зеҳнӣ дар раванди таълим дарёғти зарфият ё тамоилҳои имконпазири хонандагон ва баэътиборгирии ҳусусиятҳои ҷудогонаи рушди шахсияти онҳоро фаро мегирад.

Дар диссертатсия унвонҷӯ бо мақсади муайян намудани сатҳи фаъолияти омӯзгорону хонандагон ҷиҳати тибқи талабот ба роҳ мондани ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ ва иҷрои амалҳои муҳим дар ин самт бо шумораи зиёди хонандагон пурсишишнома гузаронидааст. Натиҷаҳои пурсиши нишон доданд, ки тарзи фаъолият, амалҳо ва талаботе, ки омӯзгорон дар раванди таълим вобаста ба

азхудкунии дониш ва ташаккули маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон анҷом медиҳанд, қаноатмандкунанда нест. Зоро, аз назари муҳаққик, омӯзиш ва азхудкунии қоидаҳо, таърифҳо, мағҳумҳо ва қонунҳои илмӣ, татбиқи робитаи байнифаний ва ҳамгирои донишҳо, гузаронидани дарсҳои ҷамъбастии мураттабсозии донишҳо ва билохира, иҷрои корҳои мустақилона барои ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон асосию муҳимтар арзёбӣ мешавад.

**Боби дуюми диссертатсия «Масъалаҳои ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни дар амалияи таълим»** ном дошта, таҳқиқу таҳлили банақшагирӣ ва методикаи машғулиятҳои гуногунро оид ба ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон, намудҳои таълим ва фаъолнокии маърифатии онҳо, робитаи байнифаний ва мураттабсозии дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳниро зимни таълими фанҳои гуманитарию ҷамъиятий дар бар мегирад.

Дар зербоби якуми боби 2-юми диссертатсия масъалаи банақшагирӣ, мазмун ва методикаи машғулиятҳои гуногун оид ба ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон баррасӣ гардида, усулҳои баргузории машғулиятҳои гуногун ҷиҳати татбиқи ташаккули салоҳиятҳои зеҳни хонандагон таҳқиқ гардида, зарурати истифодаи дигар намудҳои дарс ва аҳаммияти онҳо баён гардидааст. Ҳамзамон, дар ин зербоб сабабҳои нодуруст ва нооқилона банақшагирии фаъолиятҳо оид ба азхудкунии дониш ва ташаккули маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон дар муассисаҳои таълими оварда шудааст. Ҷӣ тавре ки муҳаққик иброз медорад, нақшаҳо бештари вақт аз ҷониби роҳбарият рӯяқӣ ва сар-сарӣ аз назар гузаронида шуда, ба он хуб эътибор намедиҳанд, барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониш ва инкишофи зеҳни хонандагон ягон маслиҳати самаранок дода намешавад. Ин камбудихо солҳо такрор меёбанд. Дар диссертатсия таҷрибаи пешқадами омӯзгоронро ба асос гирифта, ҷиҳати бартарафсозии онҳо пешниҳодҳои асосноки илмӣ манзур карда шудаанд.

Дар зербоби дуюми боби мазкур намудҳои таълим ва фаъолнокии маърифатии хонандагон дар дарсҳои фанҳои гуманитарӣ-ҷамъиятий таҳлилу арзёбӣ гардида, асосан, ба фаъолгардонии умумии фаъолияти маърифатии хонандагон, ки дар ин самт намудҳои гуногуни таълим нақши муҳим доранд, таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда шудааст.

Натиҷаи озмоиши муқарраркунанда тасдиқ намудааст, ки дараҷаи фаъолнокии маърифатии хонандагон паст аст. Сабаби онро муҳаққик ба чигунагии ташкили дарс, истифодаи методҳои фаъоли таълим, намудҳои гуногуни дарс, ба монанди дарс дар шакли санчиш, дарсҳои эзоҳӣ,

чамъбастӣ, дарс-семинар, дарс-бозӣ ва амсоли инҳо рабт медиҳад, ки аз омӯзгор маҳорату қобилият ва эҷодкориро тақозо менамояд.

Таҳлилҳои анҷомдода нишон доданд, ки истифодаи намудҳои таълими самаранок, аз ҷумла вазифаю супоришҳои гуногуни маърифатӣ, ташкили вазъиятҳои проблемавӣ, баҳсу мунозираҳои таълимӣ, саволу ҷавоб ва баёни андешаҳои озод бисёр ҷолиб буда, шавқи мустақилиятнокиу фаъолнокро дар хонандагон ба вучуд меоранд. Ҷунончи, ташкили дарс-мубоҳиса натанҳо шавқи хонандаро бедор мекунад, балки фаъолнокӣ ва дар баёни андешаҳои шахсӣ мустақилияти ӯро дар сатҳи баланд таъмин менамояд.

Дар ин зербоб ташкили дарс-мубоҳиса, ки аз дарсҳои мукаррарӣ бо ҳусусиятҳояш тағовут дорад, дар мисоли фанҳои «Адабиёти тоҷик» ва «Ҳукуқи инсон» нишон дода шудааст. Дарвоҷеъ, мисолҳои овардашуда собит соҳтанд, ки фаъолнокии маърифатии хонандагон дар дарсҳои фанҳои гуманитарӣ-чамъиятӣ таъмин гардидааст.

Дар зербоби сеюми боби дуюм робитаи байнифаний ва мураттабсозии дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳнӣ дар таълими фанҳои гуманитарию чамъиятӣ зикр карда шудааст, ки вазифаи асосии муассисаи таҳсилоти умумии муосир таъмини инкишофи салоҳиятҳои зеҳнӣ, дониш, маҳорату малака ва қобилиятҳои эҷодии хонандагон маҳсуб дониста мешавад. Баробари ҳалли чунин вазифаҳои асосӣ азхудкунии амиқу босифат, дарки қонуниятиҳои инкишофи чамъият ва табиат ва моҳияти назарияи илмиро дар хонандагон таъмин менамояд. Ба ин, маҳз алоқаҳои байнифаний дар таълими фанҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ созгор мбошад. Робитаи байнифаний барои дар хонандагон ба вучуд овардани назари ягона дар бораи олами ихотакарда ва дар донишҳои фаний пайдо кардани умумиятҳо нақши муҳим мебозад.

Таҷриба ва натиҷаҳои озмоишҳои гузаронидашудаи үнвонҷу нишон медиҳанд, ки ҳамгирои донишҳо дар ҷараёни омӯзиши дарсҳои таъриҳ ва география, таъриҳ ва ҳуқуқ, забон ва адабиёт ва истифодаи ба мақсад мувоғиқи онҳо самаранокии таълимро таъмин месозад. Албатта, барои ба ин мақсад расидан заҳамату неруи як муаллим басанда набуда, ҳамкории педагогии омӯзгорони фаний лозим меояд.

Боби сеюми диссертатсия **«Асосҳои дидактикаи ташаккули мағҳумҳои илмӣ, умумӣ, мушаҳҳас ва қонунҳои илмӣ»** фарогири асосҳои назариявии ташаккули мағҳумҳои илмӣ, умумӣ ва мушаҳҳаси фанҳои гуманитарию чамъиятӣ, ҳусусиятҳои омӯзиши мағҳумҳою қонунҳои илмӣ, донишҳои таҷрибаи ҳаётӣ ва шароити педагогии татбиқи онҳо дар раванди таълим буда, бо овардани ғояву иқтибосҳои зарурӣ аз осори

илмии олимони ватанию хориҷӣ аҳаммияти маърифатии онҳо дар ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон собит карда шудааст.

Дар зербоби якуми боби сеюми диссертатсия асосҳои назариявии ташаккули мағҳумҳои илмӣ, умумӣ ва мушаххаси фанҳои гуманитарию ҷамъиятӣ баррасӣ гардида, ҳамзамон, ба ҳусусиятҳои омӯзиши мағҳумҳои илмӣ, умумӣ, мушаххас ва мазмуну моҳияти онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки масъалаи назариявии омӯзиш ва ташаккули мағҳумҳо мураккаб буда, дар миёни файласуфон, психологҳо ва педагогҳо доир ба он то ҳол андешаи ягона вучуд надорад. Муҳаққиқон мағҳумро ҳамчун шакли тафаккур, ки дар ҳусусиятҳои умумӣ ва асосии ашё ва ҳодисаҳо инъикос мегардад, маънидод мекунанд. Аз рӯйи натиҷаҳои пажӯҳиш ва санчишҳои маҳсуси анҷомдода, ҳамчунин, таҳқиқи азҳудқуни мағҳумҳои асосӣ аз тарафи хонандагон ва ниҳоят, татбиқи онҳо дар раванди тадриси фанҳои гуманитарию ҷамъиятӣ маълумоти бештари асоснок пайдо ва дастраси алоқамандони таълиму тарбия гардонида шудааст.

Дар зербоби дуюми боби сеюми диссертатсия ҳусусиятҳои омӯзиши мағҳумҳои илмӣ, донишҳои таҷрибаи ҳаётӣ ва шароити педагогии татбиқи онҳо дар раванди таълим арзёбӣ гардида, мағҳумҳои ҳаётӣ ва мағҳумҳои илмӣ, қиёсу тафовути онҳо аз ҳамдигар, инкишоф ва дигар ҳусусиятҳои хоси онҳо асоснок карда шудааст. Муҳаққиқ низ сари масъалаи мағҳумҳои илмӣ ва проблемаҳои таълиму азҳудқунӣ ва нақши онҳо дар ташаккули донишҳои илмӣ, малакаҳои зеҳнӣ, тафаккур ва ҷаҳонбинии илмии хонандагон таҳқиқот анҷом дода, роҳҳои инкишоф, ҳусусиятҳои хоси таъсир ва самарабахшии онҳоро дар оmezish бо мағҳумҳои ҳаётӣ нишон додааст. Дарвоқеъ, мағҳумҳои илмӣ ҳусусияти инкишофпазирӣ дошта, дар тули таҳсил доираи омӯзиши онҳо тадриҷан фароҳтар мегардад.

Мусаллам аст, ки фанҳои таълимӣ аз мағҳумҳои илмӣ, мушаххас, умумӣ ва ғайра иборатанд ва мазмуну муҳтавои онҳоро асосан мағҳумҳои илмӣ ҷолибу аҳамиятнок мегардонанд. Аз ин рӯ, ба омӯзишу азҳудқуни мағҳумҳои илмӣ бояд таваҷҷӯҳи бештаре зоҳир кард, зоро ба ташаккулу мукаммалии донишу маҳорат, малакаҳои зеҳнӣ ва ҷаҳонбинии илмии хонандагон ҳамин асос мегардад.

Дар зербоби сеюми диссертатсия аҳаммияти маърифатии қонунҳои илмии фанҳои гуманитарию ҷамъиятӣ дар ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳни хонандагон таҳлил карда шуда, масъалаи дурусту оқилона ба роҳ мондани омӯзиши қонунҳои илмӣ, ки хонандагон дар

чараёни таълими силсилаи фанҳои гуманитарию чамъиятӣ ва дигар фанҳои таълимӣ бо як қатори онҳо ошно мегарданд, мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтааст.

Олимони соҳа дар омӯзиши қонунҳои илмии фанҳои таълимӣ азхудкуни чунин унсурҳо, ба монанди вижагиҳои объектҳои амалҳои қонун, тарзҳои равобит миёни онҳо, доираҳои амали қонун дар табиат ва ҷомеа, нақши маърифатии он дар фаъолияти чамъиятӣ, ҳаёти иҷтимоӣ ва инкишофи тафаккуру зехни одамонро зарур пиндоштаанд. Ба ақидаи унвонҷӯ аз бар намудани ин унсурҳо дар дарсҳо яксон ва баробар ҷараён намегирад. Баъзеи онҳоро як қисм хонандагон хубу беҳтар аз ҳуд менамоянд, қисми дигар бошад, сустар, ки ин ҷанд сабаб дорад. Яке аз сабабҳо ин аст, ки на ҳамаи хонандагон ҳусусиятҳои умумиyo мухимми ашёву ҳодисаҳо, алоқа ва муносибатҳои байни онҳоро чудо карда метавонад, ки ин ба тафаккури онҳо вобастагӣ дорад. Сабаби дигар, ба донишу маҳорат ва тарзи ташкили дарсгузарии омӯзгор вобаста аст. Инро муҳаққик дар қиёс бо тарзи дарсгузарии омӯзгорони мактабҳо ва ҳамчунин, дар синфҳои мувозӣ (параллелӣ), ки таълими як фан ба зиммаи ду ё се муаллим voguzor шудааст, мушоҳида кардааст.

**Боби чоруми дисертатсия «Таҳқиқоти озмоиши роҳу усулҳои ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зехни хонандагон» унвон дошта, дар он масъалаҳои нақши шаклҳои гуногуни ташкили таълим дар азхудкуни дониш, маҳорат ва малакаҳои зехнӣ, ҷойгоҳи системаи дарсҳо дар татбиқи ташаккули салоҳиятҳои зехнӣ ва рушди дониш, маҳорат ва малакаҳои зехни хонандагони синфҳои болоӣ мавриди таҳлилу натиҷагирий қарор дода шудааст.**

Дар зербоби якуми боби мазкур натиҷаи таҳлили фаъолияти педагогии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ва дехот роҷеъ ба тадриси фанҳои таълимӣ нишон дода шуда, қайд гардидааст, ки омӯзгорон ба ҷуз дарс – шакли асосии ташкили таълим аз дигар шаклҳои гуногуни ташкили таълим, яъне семинару конференсияи таълимӣ, маҳфили фаннӣ, маҳфили зехнӣ, шабҳои саволу ҷавоб, мубоҳиса, экскурсияҳои таълимӣ ва ғайра ғоҳ-ғоҳ ва кам кор мегиранд. Дар ин ҳолат нақши шаклҳои гуногуни ташкили таълимро дар азхудкуни дониш ва ташаккули малакаҳои зехни хонандагон муайян намудан душвор аст.

Дар зербоби дуюми боби чоруми дисертатсия ҷойгоҳи системаи дарсҳо дар татбиқи ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зехни хонандагон нишон дода шуда, ҳамзамон, мавқеъ ва нақши системаи

дарсҳо муайян ва дар татбиқи ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон мухим арзёбӣ гардидааст. Дар зербоби мазкур таҳия ва тавзехоти барномаи таълимӣ, пайдарпайии мавзуъҳо, миқдори соатҳои академӣ, таълифи китоби дарсӣ ва мувофиқати мавзуъҳо бо барнома, фарогирии мавзуъҳо дар боб, фасл ва мавзуъҳои калон, ҳаҷм, мураттабӣ, мазмуну аҳамиятнокии мавзуъ, матн, машқҳо, саволу супоришҳо, маводи иловагии ба мавзуъ рабтдошта ва дигар хусусиятҳои хоси фан, ки системаи дарсҳоро муайян месозанд, аз назар гузаронида, омӯхтаю асоснок карда шудааст. Муҳаққиқ мисоли равшани инро дар ҷадвали 16, дар асоси барномаи фанни «Таърихи умумӣ»-и синфи 11 аз рӯйи боби IV «Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил», ки се мавзуъро дар бар мегирад, нишон дода, дар он дарсҳоро оид ба ҳалли вазифаҳо ва проблемаи меҳварӣ ҷудо намудааст.

Дар зербоби 3-юми боби 4-уми диссертатсия ҷамъбасти натиҷаҳои озмоишҳои баргузоршуда пешниҳод карда шудааст. Дар асоси натиҷаю ҳулосабарорӣ аз озмоишҳои гузаронидашуда, ошкор гардидани камбудиҳо ва нишондиҳандаҳои пасти натиҷаҳои дарс ва шаклҳои гуногуни ташкили таълим дар шакли дастур раҳнамое зери үнвони «Системаи дарси босамар» таҳия ва манзури омӯзгорон, баҳусус омӯзгорони ҷавон ва навкор, ҳамчунин, роҳбарони муассисаҳои таълимию иттиҳодияҳои методӣ гардонида шудааст. Раҳнамои мазкур самаранокии фаъолияти педагогию таълимии омӯзгорону хонандагонро таъмин менамояд. Ба корҳои анҷомдодаи хонандагон аз рӯйи ҷадвали шартӣ мувофиқи меъёр (эталон)-и ҷавобҳо баҳо дода мешавад. Дар асоси талаботи принсипи тартиби меъёри ҷавобҳо дараҷаи дониши хонандагон ба ҷорӣ ҳамон ҷавобҳо: «ҷавоби беҳтар», «ҷавоби хуб», «ҷавоби суст» ва «ҷавоби сусттар» ҷудо карда шудааст.

Дар диссертатсия асосҳои назариявии ақидаҳои педагогии мутафаккирону донишмандон оид ба таълим ва ташаккули салоҳиятҳои зеҳни хонандагон таҳлилу баррасӣ гардида, таълимоти онҳо дар рушди малакаи зеҳни хонандагон ва инкишофи ҳамаҷонибаи шахсият муайян гардидааст.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар таҳлили асосҳои назариявию методологӣ, илмию педагогӣ ва дидактикаи анҷомдода ифода меёбад. Дар ин зимн, модел (амсила)-и концептуалӣ, ки ба татбиқи ташаккули маҳорату малакаҳои зеҳни хонандагон дар раванди таълими фанҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ мусоидат мекунад, таҳия гардидааст. Бо назардошти вижагиҳои вазифаҳои таълим дар шароити мусир, пешрафти илму техника ва инноватсияи педагогӣ зарурати таҷдиди

мақсад, мазмуну методҳои таълим ба миён омада, мубрамии мавзӯй ва муҳиммияти хосро касб намудани ташаккули салоҳиятҳои зеҳний хатмкунандагон дар низоми таҳсилот муайян карда шудааст.

Дар шакли барномаи мукаммал он талаботе, ки барои омӯзиш ва ташаккули мағҳумҳои илмӣ, умумӣ, мушаххас ва қонунҳои илмӣ мусоидат мекунанд, таълиф ва манзури омӯзгорону алоқамандони таълиму тарбия гардонида шудааст.

Арзиши амалии таҳқиқот дар он ифода меёбанд, ки натиҷаҳои онро метавон дар таълифи китобҳои дарсию васоити таълими, дастурҳои илмию методӣ ва гайра оид ба ташаккули салоҳиятҳои зеҳний хонандагони тамоми зинаҳои таҳсилот истифода бурд. Ҳамзамон, таҳқиқоти баанҷомрасида дар ғанигардонии мазмуну мундариҷаи илми педагогикии ватанӣ нақши муассир дошта метавонад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва тавсияҳои илмию методиро барои донишомӯзии хонандагону донишҷӯёни тамоми зинаҳои таҳсилот, инчунин барои омодасозии кадрҳои илмию омӯзгорӣ, магистрантон, унвонҷӯёну докторантон, муассисаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф васеъ истифода бурдан мумкин аст.

*Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.* Таҳассуси илмии довталаби дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ Носиров Саъдулло Шукулоевич ба дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мутобиқат мекунад.

### *Эродҳо ба кори диссертатсионӣ.*

Диссертатсия ва автореферати он, дар баробари дастовардҳои муҳимми баёншуда, аз камбудиву норасоиҳо низ орӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи таҳқиқоти диссертатсионӣ муфид хоҳад буд, чунончи:

1. Дар боби 1, зербоби дуюми диссертатсия муҳакқик оид ба муносибати хонандагони синфҳои болоӣ ба таълим андеша ронда, дар ҷадвали 1 муҳиммияту аҳамиятнокии фанни таълимиро муайян намудааст. Хуб мешуд, агар муносибатҳои хонандагони синфҳои озмоиширо бо синфҳои назоратӣ нисбат ба фанҳои таълими қиёсан таҳлил ва натиҷагириӣ мекард.

2. Яке аз корҳои муваффақи диссертант ин аст, ки ў зербоби дуюми боби 3-и диссертатсияро маҳз ба хусусиятҳои омӯзиши мағҳумҳои илмӣ, донишҳои таҷрибаи ҳаётӣ ва шароити педагогии татбиқи онҳо дар раванди таълим бахшидааст. Аммо назару ақидаҳои илмии олимони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ кам оварда шуда, шароиту талаботи асосии азхудкунии босамари мағҳумҳо нишон дода нашудааст.

3. Ба пиндори диссертант, накши робитаи байнифаний дар мураттабсозии дониш ва маҳорату малакаҳои зеҳнӣ зимни омӯзиши фанҳои гуманитарию ҷамъиятий баланд аст. Маҳз зербоби сеюми боби 2-юм фарогири ҳамин масъала буда, дар он андешаю таҳлилҳои хуб низ анҷом дода шудааст. Агар мураттабӣ ва ташаккулёбии донишҳо тавассути ягон озмоиш собит ва нишондиҳандаҳо тарики ҷадвал ва диаграмма қиёсан инъикос мешуданд, дар он сурат накши алоқаи байнифаний равшантар зоҳир мегардид.

4. Дар педагогикаи муосир ҳудтаҳлилкунии фаъолият муҳим арзёбӣ мешавад. Аз ин рӯ, дар зербоби дуюми боби чоруми диссертатсия модели «Сабти рефлексивии фаъолияти таълимии хонанда» ва тарзи истифодаи он дар мисоли фанни Адабиёти тоҷик нишон дода шудааст, ки бо он таҷрибаи худи хонандагонро оид ба салоҳиятҳои зеҳнӣ ташаккулёфта муайян кардан мумкин аст. Агар ҳамчун намуна яке аз сабтҳои фаъолияти таълимии хонандагони ягон муассисаи таълимӣ ё синфҳои озмоиши мушаххасан оварда мешуд, бисёр хуб мешуд.

5. Дар матни диссертатсия ва автореферати он ғалатҳои грамматикий ва имлой роҳ ёфтаанд, ки онҳо ислоҳ меҳоҳанд.

Албатта, камбудиҳои зикргардида ба арзиши илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳеч ҳалале ворид намесозанд.

## ХУЛОСАИ ҶАМЬБАСТИЙ

Диссертатсияи Носиров Саъдулло Шукулоевич дар мавзуи «Асосҳои назариявӣ-дидактикаи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ хонандагон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот ба талаботи Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаи илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) ва Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзуи диссертатсия ҷавобгӯ буда, муаллифи он Носиров Саъдулло Шукулоевич сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Тақриз аз тарафи эксперт, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирзоев С.С. мураттаб шудааст.

Тақризи муассисаи пешбар дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ Носиров Саъдулло Шукулоевич иштирок ва бо маърӯза баромад намуд, баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 13 нафар устодон иштирок намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 13 нафар, «бетараф» - нест, «муқобил» - нест. (Карори ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 25.04.2025, №09/01).

Раиси ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методӣ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Назаров Хотам  
Сарфарозович

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи биология ва методикаи таълими МТД «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ»

Мирзоев Салим  
Сайдалиевич

Котиби ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методӣ, саромӯзгори кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи МТД «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ»

Лоиков Парвиз  
Чумахонович

25.04.2025

**Маълумот барои тамос:** 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Кӯлоб, кӯчаи Сангак Сафаров 16.  
Тел:(83322) 2 35 06; E-mail: info@kgu.ti: www.kgu.ti

Имзои Назаров Ҳ.С., Мирзоев С., Лоиков П.Ч.-ро тасдиқ мекунам.

Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои махсуси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ



Амирӯз Ф.А.